

“Тасдиқ мекунам”

Ректори Донишгоҳи давлатии  
иқтисодии Тоҷикистон, д.и.т.,  
профессор Назарзода Х.Х.



«17» сентябри соли 2025

### ТАҚРИЗИ

муассисаи пешбар ба диссертатсияи Каримов Баҳодур Ҳасанович дар мавзуи “Методология ва амалияи бунёдшавии низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.08 - Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит пешниҳод шудааст

**Мутобиқати муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ё соҳаи илм, ки аз рӯйи он диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст.**

Диссертатсияи Каримов Баҳодур Ҳасанович ба бандҳои зерини Шиносномаи ихтисосҳои КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит мутобиқат мекунад: 1.1. “Парадигмаҳои ибтидоӣ, концепсияҳои бунёдӣ, принсипҳои асосӣ, постулатҳо ва қоидаҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ”, 1.4. “Таърихи инкишофи назария, методология ва ташкили баҳисобгирии бухгалтерӣ”, 1.5. “Батанзимдарорӣ ва стандартикунонии қоидаҳои пешбурди баҳисобгирии бухгалтерӣ ҳангоми ташаккули маълумоти ҳисоботӣ”, 1.6. “Мутобиқгардонии низомҳои гуногуни баҳисобгирии бухгалтерӣ, мувофиқати онҳо ба стандартҳои байналмилалӣ”, 1.12. “Трансформатсияи ҳисоботи молиявии миллий бо талаботи стандартҳои байналмилалӣ ва стандартҳои дигар давлатҳо”, 1.14. “Методологияи истифодаи технологияҳои замонавии иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар соҳаи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва ҳисобот” мутобиқат менамояд.

### **Муҳимияти мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ.**

Дар замони муосир яке аз масоили мубрам ва калидии рушди корхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ намудани низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ ва назорати онҳо ба талаботҳои Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) ба шумор меравад. Гузариши корхонаҳои ватанӣ ба СБҲМ ба он нигаронида шудааст, ки фаъолияти хоҷагидорӣ ва нишондиҳандаҳои ҳисоботи молиявии

онҳо барои истифодабарандагони ватанӣ ва байналмилалӣ дастрас, возех, эътимоднок ва саривақтӣ бошанд. Аз ин рӯ, мукамал намудани методология ва амалияи бунёдшавии низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ, инчунин, илман асоснок намудани он дар сохтори иқтисоди миллӣ ҷойи муносибро ишғол менамояд. Махсусан, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур аст, ки низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ такмил дода шуда, ба талаботи СБҲМ мутобиқ карда шавад, ҷорӣ намудани технологияҳои автоматикунонии пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ ва оморасозии ҳисоботи молиявӣ амалӣ гардад. Дар робита ба гуфтаҳои боло, қайд намудан ба маврид аст, ки дар муҳаббатҳои мавзуи диссертатсияи Каримов Б.Ҳ. ягон шубҳа нест ва он метавонад, ки дар ташаккули низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ аҳамияти назарраси илмӣ, методологӣ ва амалиро дошта бошад.

**Натиҷаҳои мушаххаси илмии довтолаб ба дараҷаи илмӣ** пеш аз ҳама, аз навгонии илмӣ бармеоянд. Навгонии илмӣ таҳқиқот дар таҳлили ҳамаҷонибаи раванди бунёдшавӣ ва такмили низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ, таҳияи равишҳои методологӣ ва тавсияҳои амалӣ оид ба татбиқи СБҲМ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ифода меёбад. Ҳамчун натиҷаҳои муҳимтарини кор, ки навгонии илмӣ доранд, чунин нуктаҳо қайд карда мешаванд:

1. Асосҳои назариявӣ-методӣ ва методологии баҳисобгирии муҳосибӣ ҳамчун низоми иттилоотии бисёрҷабҳа диди назар карда шуда, аҳамияти идоракунӣ ва институтсионалии он дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ ошкор карда шудааст. Амсилаи мутобиқшавандаи низоми миллии баҳисобгирии муҳосибӣ дар асоси арзёбии шароити иқтисодӣ пешниҳод гардида, таснифи низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ дар асоси истифодаи он дар равандҳои иқтисодии ҷаҳонӣ ва хусусиятҳои мамлакатҳои рӯ ба рушд гузаронида шудааст.

2. Дар рисола таҳлили таъсири ҷаҳонишавии иқтисодӣ ба ташаккулёбӣ ва рушди низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ арзёбӣ карда шуда, амсилаи тағйироти низоми миллии баҳисобгирии муҳосибӣ бо назардошти мушкилоти асосии мамлакатҳои рӯ ба рушд пешниҳод гардидааст. Инчунин, дурнамо ва манфиатҳои ҳамгироии низоми миллии баҳисобгирии муҳосибӣ бо стандартҳои байналмилалӣ дида баромада шудааст.

3. Дар асоси таҳлили муфассали ҷиҳатҳои таърихӣ ва иҷтимоии иқтисодӣ исломӣ ва таъсири онҳо ба рушди низомҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар мамлакатҳои исломӣ бо назардошти амсилаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва принципҳои асосии он муайян ва арзёбӣ шуда, раванди

мутобикшавии иқтисодиёти исломӣ ва хизматрасониҳои молиявӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст.

4. Вобаста ба мақсади амалӣ намудани низоми ҳамгиро зарурати табилии амсилаи анъанавии баҳисобгирии муҳосибӣ дар асоси СБҲМ ва технологияҳои рақамӣ, мушкилоти ҷаҳонишавӣ ва таҳаввулоти методологияи низомҳои миллии баҳисобгирӣ дида баромада шудааст. Инчунин, дар диссертатсия равиши ҳамаҷонибаи ислоҳоти баҳисобгирии муҳосибӣ дар асоси арзёбии рушди таърихии низомҳои баҳисобгирии муҳосибӣ, тамоюлҳои рақамикунонӣ ва ҷаҳонишавӣ асоснок карда шудааст.

5. Дар диссертатсия равиши нави мутобикгардонии баҳисобгирии муҳосибӣ бо стандартҳои байналмилалӣ бо назардошти арзёбии хусусиятҳои иқтисодиёти миллӣ, ҷорӣ намудани механизмҳои танзими давлатӣ, рушди низоми омодагии мутахассисон ва рақамикунонӣ пешниҳод гардидааст.

6. Арзёбии таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ, рақамикунонӣ ва ҳамгироӣ ба табилии баҳисобгирии муҳосибӣ дар субъектҳои иқтисодӣ дида баромада шуда, раванди ба амалия нигаронидашудаи ташкили хадамоти муҳосибӣ дар асоси истифодаи аутсорсинги муҳосибӣ ҷиҳати баланд бардоштани самаранокӣ ва мутобик шудан ба муҳити тағйирёбанда сурат гирифтааст.

7. Дар заминаи ислоҳот оид ба татбиқи СБҲМ таҳлили табилии низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ гузаронида шуда, монеаҳои асосӣ дар раванди гузариш бо назардошти арзёбии маҳдудиятҳои институтсионалӣ ва нарасидани кормандони баландихтисос муайян карда шуда, самтҳои бартараф намудани ин монеаҳо бо назардошти хусусиятҳои муҳити иқтисодию ҳуқуқии Тоҷикистон пешниҳод гардидааст.

8. Дар таркиби сохтори умумии низоми баҳисобгирии муҳосибии субъектҳои иқтисодӣ, мавқеи баҳисобгирии молиявӣ муайян карда шуда, модели ҳамгироии ин низом, идоракунонӣ ва баҳисобгирии андоз, ки ташаккули низоми ягонаи баҳисобгирии муҳосибиро таъмин мекунад, таҳия карда шудааст. Инчунин, нақши баҳисобгирии молиявӣ ҳамчун асоси таҳияи ҳисоботи идоракунонӣ ва андоз асоснок ва баррасӣ гардидааст.

9. Дар диссертатсия таҳлили пурраи вазъи татбиқи СБҲМ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси омодагии нобасандаи муҳосибон ва мутобиқат накардани санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ба стандартҳои байналмилалӣ, арзёбии мавҷудияти мушкилот гузаронида шудааст. Инчунин, дар асоси таҳлили ташхисӣ камбудии раванди татбиқи СБҲМ ошкор ва тавсияҳои суроғавӣ доир ба такмили ин раванд бо назардошти арзёбии хусусиятҳои қонунгузории миллӣ ва вазъи иқтисодии кишвар ирсол шудааст.

10. Дар асоси СБҲМ бо таваҷҷуҳ ба мушкилоти ҳамоҳангсозии ҳисоботи молиявӣ, рақамикунонии баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳамгироии

нишондиҳандаҳои экологӣ ва иҷтимоӣ ба низоми ҳисоботи молиявӣ таҳлил карда шуда, тамоюлҳои ҷаҳонии рушди баҳисобгирии молиявӣ муайян карда шудааст. Ҷиҳати пешниҳоди тавсияҳо оид ба мутобиқ намудани СБҲМ дар мамлакатҳои рӯ ба рушд, ҷорӣ намудани технологияҳои автоматикунории баҳисобгирии муҳосибӣ диққати асосӣ дода шудааст.

11. Дар диссертатсия дар шароити СБҲМ равиши ҳамаҷонибаи тақмили низоми баҳисобгирии молиявии субъектҳои иқтисодӣ пешниҳод карда шуда, механизмҳои ташаққули сиёсати баҳисобгирӣ ва навсозии нақшаи ҳисобҳо бо назардошти хусусиятҳои миллӣ ва талаботи стандартҳои байналмилалӣ ба сомон расонида шудааст. Ба рушди назорати дохилӣ ҳамчун воситаи асосии баланд бардоштани дақиқӣ, саҳеҳӣ ва шаффофии ҳисоботи молиявӣ диққати саривақтӣ дода шудааст.

**Саҳми илмии довталаб дар ҳалли масъалаи илмӣ ё коркарди  
проблемаи илмӣ бо арзёбии аҳамияти он.**

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар омӯзиш ва ҷамъбасти маълумот, ба низом даровардан, аниқ ва пурра кардани равишҳои назариявӣ, илмию амалӣ оид ба методология ва амалияи бунёдшавии низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ ва хусусиятҳои иқтисодии Тоҷикистон алоқамандифода меёбад. Дар асоси ҷамъбасткунӣ ва таҳлили маводи таҳқиқӣ самтҳои асосии бунёдшавии низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ муайян, тавсияҳои мушаххас оид ба тақмили методологияи ва амалияи он таҳия шудаанд.

Инчунин, иштироки бевоситаи унвонҷӯ дар таҳқиқотҳои илмии гузаронидашуда дар корхонаҳои ватанӣ, интишори мақолаҳои илмӣ оид ба мавзӯи диссертатсия, маърузаҳои илмӣ дар конференсияҳои илмию назариявӣ ва илмию амалӣ ба назар мерасанд, ки саҳми илмии ӯро ифода менамояд.

**Натиҷаҳои мушаххаси илмӣ (бо нишон додани нағсонӣ, аҳамияти  
илмӣ ва амалии онҳо), ки барои он ба довталаб додани дараҷаи илмии  
дархостшаванда мумкин аст.**

Диссертатсияи тақризшаванда аз муқаддима, панҷ боб, хулоса ва тавсияҳо, рӯйхати адабиёт иборат мебошад. Мухтавои асосии таҳқиқот дар 360 саҳифаи компютерӣ оварда шуда, дар он 26 ҷадвал ва 13 расм истифода шуда, рӯйхати адабиёт 353 сарчашмаро фарогир аст. Дар муқаддима муқаррар будани мавзӯи диссертатсия ва сатҳи омӯзиши он асоснок карда шуда, мақсад, вазифаҳо, объект, предмет ва фарзияи таҳқиқот муайян шудаанд, инчунин муқаррароти дорой нағсонии илмӣ ва аҳамияти назариявию амалии диссертатсия инъикос гардидаанд ва маълумот оид ба тавсиби натиҷаҳои таҳқиқот пешниҳод карда шудаанд (саҳ. 4-20).

Дар боби якуми диссертатсия «**Асосҳои назариявии бунёдшавии низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ**» (саҳ. 21-69) довталаби дараҷаи илмӣ масъалаҳои назариявии диссертатсияро баррасӣ намуда, ҷанбаҳои назариявии низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ ва таснифи онҳоро таҳқиқ кардааст. Таъсири ҷаҳонишавии иқтисодӣ ба низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибиро дида баромада, таҳқиқи заминаҳои таърихӣ иҷтимоии иқтисодиёти исломӣ ва таъсири онҳо ба рушди баҳисобгирии муҳосибиро ба анҷом расонидааст.

Дар зербоби аввал дар асоси омӯзиши адабиётҳо мафҳуми низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ ва таснифи онҳо дар сатҳи зарурӣ бо назардошти арзёбии амсилаи умумии низоми баҳисобгирии муҳосибӣ (саҳ. 28), баррасии омилҳои ташаккули низомҳои баҳисобгирии муҳосибӣ (саҳ. 33), арзёбии самтҳои нигарониши баҳисобгирии муҳосибӣ (саҳ. 34), ҷудо намудани маҳакҳои муқоисакунӣ низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ (саҳ. 35), инчунин таснифоти мукаммали низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ (саҳ. 38-39) ба анҷом расонида шудааст.

Аз баррасии зербоби дуҷуми ин боб бармеояд, ки муаллиф раванди таъсири ҷаҳонишавии иқтисодӣ ба низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибиро дуруст арзёбӣ намуда, роҳ ба ягонакунии стандартҳоро (саҳ. 47) зарурӣ шуморида, хусусиятҳои тағйирот дар низомҳои баҳисобгирии муҳосибиро (саҳ. 49) дида баромада, ҷанбаҳои асосии таъсири ҷаҳонишавӣ ба низомҳои баҳисобгирии муҳосибиро (саҳ. 52) дуруст баҳо додааст.

Дар зербоби охирини боби аввал таҳқиқи заминаҳои таърихӣ иҷтимоии иқтисодиёти исломӣ ва таъсири онҳо ба рушди баҳисобгирии муҳосибӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Муаллиф дар он ақидааст, ки баҳисобгирии муҳосибии исломиро (саҳ. 64) метавон ҳамчун амсилае муайян кард, ки корбурди он имкон медиҳад на танҳо иттилооти саҳеҳ дар шакли нишондиҳандаҳои молиявӣ ба истифодабаранда пешниҳод шавад, инчунин ҷонибҳои манфиатдор огоҳ карда шаванд, ки субъекти иқтисодӣ фаъолияти хоҷагидорӣ ва вазифаҳои иҷтимоӣ иқтисодии худро аз рӯйи вичдон иҷро мекунад. Дар маҷмӯъ мо ақидаи муаллифро нисбати онҳо, ки дар раванди татбиқи иқтисодиёти исломӣ, хизматрасониҳои молиявии исломӣ ва пешбурди баҳисобгирии муҳосибии исломӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон душворҳои зиёде дучор меоянд, ки асосан ба мафкураи аҳолӣ ва сатҳи маърифатнокии молиявии он вобаста мебошанд (саҳ. 66) дастгирӣ менамоем.

Дар боби дуҷуми диссертатсия, ки «**Методологияи бунёдшавӣ ва фаъолияти низоми миллии баҳисобгирии муҳосибӣ**» (саҳ. 70-118) номгузорӣ гардидааст, унвонҷӯ таҳаввули равишҳои методологияи бунёдшавии низоми миллии баҳисобгирии муҳосибӣ дар шароити

чаҳонишавии иқтисодиро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, принципҳои асосии ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ ва унсурҳои методии онро арзёбӣ намуда, пойгоҳи меъёрию ҳуқуқии баҳисобгирии муҳосибиро дар шароити чаҳонишавии иқтисодӣ (таҷрибаи чаҳонӣ) мавриди омӯзиш қарор додааст.

Дар асоси омӯзиши миқдори зиёди адабиёти таҳассусӣ дар зербоби аввали боби дуюм таҳаввули равишҳои методологии бунёдшавии низоми миллии баҳисобгирии муҳосибӣ дар шароити чаҳонишавии иқтисодӣ мавриди арзёбӣ қарор дода шуда, тамоюлҳо дар рушди низоми баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ дар асоси ҷамъбасти ақидаи олимони ошкор карда шуда, таҳаввули равишҳои методологии бунёдшавии низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ (сах. 83) дуруст баҳо дода шудааст.

Ҷойи муносибро дар зербоби дуюми ин боб баррасии принципҳои асосии ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ ва унсурҳои методии он ишғол менамояд. Хусусиятҳои иттилооти ҳисоботи молиявӣ (сах. 88), арзёбии принципҳои муҳими баҳисобгирии муҳосибӣ (сах. 91-92), алоқамандии методи баҳисобгирии муҳосибӣ ва унсурҳои он (сах. 94), усулҳои баҳисобгирии муҳосибӣ (сах. 95-96) дар сатҳи зарурӣ баҳо дода шудааст.

Дар зербоби охири боби дуюм таҷрибаи чаҳонии пойгоҳи меъёрию ҳуқуқии баҳисобгирии муҳосибӣ дар шароити чаҳонишавии иқтисодӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шуда, бартариҳо ва таҳдидҳои корбурди СБҲМ (сах. 110) хело назаррас муайян ва арзёбӣ шудаанд.

Рушди пойгоҳи меъёрию ҳуқуқии баҳисобгирии муҳосибӣ дар мамлакат набояд ҳамчун қабул ва татбиқи муқаррарии стандартҳо, балки ҳамчун раванди мақсаднок ва пайвастаи табдил, ки ба шароити миллии нигаронида шуда ва ба таҷрибаи чаҳонӣ асос ёфтааст, бояд амалӣ карда шавад. Дар ҳақиқат, ин устувории дарозмуҳлати низоми баҳисобгирии муҳосибӣ, ҳамгирӣ ба фазои чаҳонӣ ва татбиқи самараноки вазифаи иттилоотӣ-таҳлилии онро таъмин мекунад, ки ба мақсад мувофиқ аст (сах. 115).

Унвонҷӯ дар боби сеюми диссертатсия **«Вазъи муосири низоми баҳисобгирии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»** (сах. 119-175) бунёдшавии низоми баҳисобгирии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкили муҳосибот дар субъектҳои иқтисодиро дида баромада, таҳлили раванди ислоҳоти низоми баҳисобгирии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро арзёбӣ намуда, мавқеи баҳисобгирии молиявӣ дар низоми баҳисобгирии муҳосибии субъектҳои иқтисодиро мавриди таҳқиқ қарор додааст.

Ҳамзамон, унвонҷӯ дар доираи зербоби аввали ин боб ба арзёбии бунёдшавии низоми баҳисобгирии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкили муҳосибот дар субъектҳои иқтисодӣ диққати асосӣ дода, мақоми баҳисобгирии муҳосибӣ дар низоми идоракунии корхонаҳои муосир (сах. 123)

ва ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ дар субъекти иқтисодиро (сах. 128) баррасӣ кардааст. Инчунин, омилҳои афзоиши талабот ба аутсорсинги хизматрасониҳои муҳосибӣ (сах. 133) дуруст муайян карда шуда, амсилаи корбурди аутсорсинги хизматрасониҳои муҳосибӣ (сах. 134) пешниҳод карда шудааст, ки барои дуруст ба роҳ мондани баҳисобгирии молиявӣ дар корхонаҳо имконият медиҳад.

Дар зербоби дуюми боби сеюм таҳлили раванди ислоҳоти низоми баҳисобгирии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси ҷудо намудани марҳилаҳо ва мушкилоти ислоҳоти низоми баҳисобгирии муҳосибӣ дар (сах. 140-141), баррасии Стратегияи татбиқи стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ ва стандартҳои байналмилалӣ аудит дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (сах. 145-146) анҷом дода шудааст. Мо ақидаи муаллифро нисбати роҳандозӣ намудани СБҲМ дар низоми баҳисобгирии муҳосибӣ дар мамлакат амали зарурӣ шуморида, таҳия ва корбурди низомнома (стандарт)-ҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ дар асоси СБҲМ ё корбурди бевоситаи СБҲМ дар низоми миллии баҳисобгирии муҳосибӣ ва оморасозии ҳисоботи молиявӣ, ки тарзҳои мақбули татбиқи қоидаҳои байналмилалӣ баҳисобгирии муҳосибӣ мебошанд, ба пуррагӣ дастгирӣ менамоем.

Ҳамзамон мавқеи баҳисобгирии молиявӣ дар низоми баҳисобгирии муҳосибии субъектҳои иқтисодӣ дуруст баҳо дода шуда, ҳадафҳои ташкили баҳисобгирии молиявӣ муайян карда шудааст (сах. 154-155). Робитаи намудҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар низоми баҳисобгирии муҳосибии субъектҳои иқтисодӣ (сах. 156) мавриди таҳқиқ қарор дода шуда, ҷанбаҳои баҳисобгирии молиявӣ, идоракунӣ ва баҳисобгирии андоз дар сиёсати баҳисобгирӣ (сах. 161) арзёбӣ шуда, вазифаҳои асосӣ ва ҳосилавии баҳисобгирии муҳосибӣ дар низоми идоракунӣ корхона (сах. 163) муайян карда шудааст. Дар маҷмӯъ мо ақидаи муаллифро нисбати он, ки баҳисобгирии муҳосибӣ ҳамчун низом бояд танҳо дар робита ва ҳамгироии намудҳои алоҳидаи худ – баҳисобгирии молиявӣ, баҳисобгирии идоракунӣ ва баҳисобгирии андоз (сах. 170) баррасӣ шавад, зеро танҳо дар чунин шароит низоми пурра, ягона ва ҳамаҷонибаи баҳисобгирии муҳосибӣ дар субъектҳои иқтисодӣ рушд карда метавонад, дастгирӣ менамоем.

Дар боби чоруми диссертатсия **“Таҳлили корбурди стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”** (сах. 176-239) муҳтавои СБҲМ ва имконияти корбурди онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шуда, таҳлили ташхисии вазъи корбурди СБҲМ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расонида шуда, тамоюлҳои рушди ҷаҳонии баҳисобгирии молиявӣ дар асоси СБҲМ арзёбӣ шудаанд.

Дар диссертатсия қайд карда шудааст, ки СБҲМ имконият медиҳанд, ки онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифодабарӣ қарор дода шаванд. Дар ин раванд инчунин, дар диссертатсия арзёбии камбудихои СБҲМ ва тафсири онҳо (саҳ. 183) ба роҳ монда шуда, роҳҳои ислоҳи камбудихои истифодаи СБҲМ дар низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ пешниҳод карда шудааст (саҳ.182-185). Аз тарафи дигар дар диссертатсия бастаи ба забони тоҷикӣ тарҷумашудаи СБҲМ (саҳ.186-187) мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Дар диссертатсия ҳисоботи муттаҳидшуда оид ба вазъи молиявӣ ва дигар ҳисоботҳои якҷанд корхонаҳои дорои манфиати умум, аз қабали ҶСК «Ширкати Алюминийи Тоҷик» (саҳ. 201), ҶСК «Барқи Тоҷик» (саҳ. 203), КВД «Обу корези Душанбе» (саҳ. 205), инчунин ҳисобот оид ба вазъи молиявии ҶСК «Фурудгоҳи байналмилалӣ Кӯлоб» (саҳ. 209) таҳлил ва арзёбӣ шудааст, ки сатҳи баланди амалии таҳқиқотро нишон медиҳад.

Аз тарафи дигар дар диссертатсия муҳокимаҳо оид ба ояндаи касби муҳосибӣ ва дигаргуниҳо дар раванди омодакунии муҳосибони касбӣ зарурӣ шуморида шуда, нақши низоми таҳсилот барои ҷойҳои нави кории дар натиҷаи рақамикунонӣ пайдошаванда муҳим доништа шудааст.

Дар зербоби охирин, муаллиф тамоюлҳои рушди ҷаҳонии баҳисобгирии молиявиро дар асоси СБҲМ ба анҷом расонида, мушкилоти асосии рушди ҷаҳонии баҳисобгирии молиявӣ дар заминаи СБҲМ (саҳ. 216) муайян карда шудааст. Инчунин, маълумот оид ба татбиқи СБҲМ дар мамлакатҳои гуногун (саҳ. 219) ва роҳҳои ҳалли ин мушкилот дар таҳия ва татбиқи стандартҳои нав, ки ҷанбаҳои экологӣ ва иҷтимоии фаъолияти тижоратӣ, инчунин ҳамгирии ин ҷанбаҳоро ба ҳисоботи молиявии мавҷуда ба инобат мегиранд, ифода меёбад пешниҳод шудааст.

Ба арзёбии роҳҳои асосии ҳалли мушкилот (саҳ. 220-222) ва мушкилоте, ки мамлакатҳои ба қорбурди СБҲМ гузаранда ба онҳо дучор мешаванд (саҳ. 228-229) диққати асосӣ дода шудааст.

Дар баробари мушкилоте, ки бо пойгоҳи меъёрию ҳуқуқӣ алоқаманданд, мушкилоти мушаххаси амалӣ, ки ба самаранокии татбиқи СБҲМ дар мамлакат таъсир мерасонанд, таҳқиқ ва арзёбӣ шудаанд (саҳ. 229-232). Дар охири ин зербоб дурнамои самтҳои татбиқи СБҲМ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда шудааст (саҳ. 233-235) ва муаллиф дуруст қайд менамояд, ки татбиқи СБҲМ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои навсозӣ ва ҳамгирии низоми миллии молиявӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ имкониятҳои нав фароҳам меорад.

Дар боби панҷуми диссертатсия - **“Роҳҳои такмили низоми баҳисобгирии молиявӣ дар шароити СБҲМ”** (саҳ. 240-300) механизми таҳия ва татбиқи сиёсати баҳисобгирии субъектҳои иқтисодӣ дар шароити СБҲМ таҳқиқ карда шуда, пешниҳодҳо оид ба такмили нақшаи ҳисобҳои

баҳисобгирии муҳосибӣ дар асоси СБҲМ арзёбӣ шуда, рушди назорати дохилӣ барои таъмини саҳеҳӣ ва кам кардани хавфи таҳрифи ҳисоботи молиявӣ дар асоси СБҲМ таҳияшуда дида баромада шудааст.

Дар зербоби аввали ин боб аз тарафи муаллиф механизми таҳия ва татбиқи сиёсати баҳисобгирии субъектҳои иқтисодӣ дар шароити СБҲМ дар асоси арзёбии марҳилаҳои асосии таҳияи сиёсати баҳисобгирӣ дар шароити СБҲМ (саҳ. 246), дида баромадани тафовути асосии байни стандартҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ ва СБҲМ (саҳ. 250), муайян намудани мушкилоти татбиқи сиёсати баҳисобгирӣ мутобиқи СБҲМ ва роҳҳои ҳалли онҳо (саҳ. 258) ба роҳ монда шуда, қадамҳои гузариш ба СБҲМ бо назардошти татбиқи сиёсати баҳисобгирӣ (саҳ. 260) пешниҳод шудааст, ки боиси дастгирӣ мебошад.

Бояд қайд намуд, ки пешниҳодҳои муаллиф оид ба такмили нақшаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар асоси СБҲМ (саҳ. 261-276) боисӣ дастгирӣ буда имконият медиҳанд ин раванд бо назардошти ҷиҳатҳои такмили нақшаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар асоси СБҲМ марбут мебошанд дар Тоҷикистон амалӣ карда шаванд.

Дар зербоби охирини боби панҷум рушди назорати дохилӣ барои таъмини саҳеҳӣ ва кам кардани хавфи таҳрифи ҳисоботи молиявӣ дар асоси СБҲМ таҳияшуда дар асоси муайян ва арзёбии омилҳои, ки ба дақиқӣ ва саҳеҳии ҳисоботи молиявӣ ва пайдо шудани таҳрифҳо таъсир мерасонанд (саҳ. 278) дида баромада шудааст. Ба ақидаи муаллиф имрӯз дар корхона мавҷуд будани низоми назорати дохилии муносиб бо дар бар гирифтани ҳадамоти аудити дохилӣ метавонад барои ноил шудан ба чунин ҳадафҳои муҳим мусоидат кунад (саҳ. 282). Дар ин раванд аз тарафи муаллиф унсурҳои асосии низоми назорати дохилӣ мувофиқи нишондоди СБА 315 (саҳ. 285), инчунин, мутобиқати унсурҳои амсилаи COSO ва СБА 315 дар низоми назорати дохилӣ (саҳ. 286) СБҲМ ба низоми назорати дохилӣ таъсири назаррас доранд, зеро талаботи онҳо корхонаҳоро водор мекунад, ки расмиёти риояи ҳамаи стандартҳои омодаسازیи ҳисоботро риоя кунанд.

Бояд қайд намуд, ки омилҳои муҳимтарини татбиқи СБҲМ-ро муаллиф (саҳ. 288) ҷудо намудааст. Аз тарафи дигар аз муаллиф баъзе ҷанбаҳои, ки вобаста ба онҳо СБҲМ ба назорати дохилӣ таъсир мерасонад, дида баромадааст (саҳ. 289).

Дар маҷмуъ низоми самараноки назорати дохилӣ на танҳо воситаи риояи талаботи СБҲМ, балки омилҳои муҳими таъмини суботи молиявӣ корхона, баланд бардоштани эътимоди сармоягузoron ва таҳкими мавқеи корхона дар бозор мебошад. Ба ақидаи мо, ҷорӣ намудани усулҳои муосири назорат, санҷишҳои аудитории мунтазам, такмили ихтисоси кормандон ва тавачҷуҳ ба

хавфҳо асос барои рушди босубот ва устувори корхона дар шароити муносири ҷаҳонишавӣ мебошад.

Дар охири ҳар як боби диссертатсия хулосаҳо пешниҳод карда шудааст.

Дар хулоса ва пешниҳодҳо (**сах. 301-309**) натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ, инчунин тавсияҳое, ки аҳамияти назариявӣ ва амалӣ доранд, пешниҳод гардидаанд.

**Дарачаи саҳеҳии натиҷаҳои таҳқиқот** бо истифодаи усулҳои махсус дар рафти иҷрои диссертатсия, боэтимодии маълумот, ҳаҷми кифояи маводи таҳқиқшуда, коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот, маърузаҳо дар конференсияҳои илмию амалӣ тасдиқ мешавад.

Дар амалия хулоса ва тавсияҳо барои татбиқи натиҷаҳои кори диссертатсионӣ ва дар асоси таҳлили илмӣ ҷанбаҳои назариявӣ тачрибавӣ бароварда шудааст, ки аз эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот дарак медиҳад.

#### **Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда.**

Дар умум диссертатсия аз рӯи сохтор, мазмун ва муаррифии мантиқӣ ба мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот пурра мувофиқат мекунад.

Дар диссертатсия методология ва амалияи бунёдшавии низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ ба таври мантиқӣ таҳқиқ карда шудааст. Муаллиф таҳлили ҷанбаҳои назариявӣ, методология ва амалияи бунёдшавии низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиро таҳлил намуда, дар ин асос оид ба мукамал гардондани он хулоса, тавсия ва пешниҳодҳои мушаххас таҳия намудааст.

Истифодабарии пешниҳодҳо, тавсияҳо ва татбиқи амалии онҳо асоснокӣ ва эътимоднокии натиҷаҳои илмӣ ба даст овардашудаи диссертатсия мебошад. Дарачаи эътимоднокии натиҷаҳои гирифташудаи диссертатсияро баҳо дода, бояд қайд намуд, ки дар равиши таҳқиқот миқдори зиёди таҳқиқотҳои илмӣ олимони ватанӣ ва хориҷӣ, санадҳои меъёрию ҳуқуқии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ҳисоботҳои корхонаҳо истифода бурда шудаанд.

#### **Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо.**

Аҳамияти илмӣ таҳқиқот. Аҳамияти илмӣ натиҷаҳои таҳқиқот дар асосноккунии назариявӣ, методология ва амалияи бунёдшавии низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ зоҳир мешавад. Пешниҳод ва тавсияҳои дар диссертатсия коркардшударо ба сифати воситаи мукамал намудани низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ, бо мақсади боз ҳам такмил дар корхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурдан мумкин аст. Пешниҳодҳои мушаххаси

муаллифро хангоми таҳияи сиёсати баҳисобгирӣ, низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ дар самти рушди низоми пешбурди баҳисобгирии молиявӣ истифода бурдан мумкин аст.

**Аҳамияти амалии таҳқиқот** дар он ифода мегардад, ки натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ метавонанд барои ошкор намудан ва рафъи мушкилиҳои тақмили низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ, дар шароити муосир коркард шуда, муқаррароти таҳиягардида имкон медиҳад, ки самаранокии низоми баҳисобгирии молиявӣ дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт баланд бардошта шавад. Тавсияҳои таҳияшуда метавонанд дар корхонаҳои ватанӣ ба кор бурда шаванд.

Аз таҳлили диссертатсия бар мерояд, ки баъзе аз муқаррароти амалии таҳқиқоти ба анҷом расонидашуда ва тавсияҳои таҳияшуда метавонанд дар низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ ба кор бурда шаванд. Муқаррароти назариявӣ ва тавсияҳои амалии таҳқиқот дар раванди таълимии зинаи бакалаврият ва магистратура бо самти ихтисоси «Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит» дар Донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибқори Тоҷикистон истифода мешаванд.

**Аҳамияти иқтисодии таҳқиқот аз он иборат мебошад**, ки натиҷаҳои диссертатсия метавонанд ба рушди таъминоти ташкилӣ-методии низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ дар корхонаҳо таъсири мусбӣ расонад, ташкили дурусти баҳисобгирии даромадҳо, хароҷот, натиҷаҳои молиявӣ ва самаранокии қабули қарорҳои идоракуниро аз тарафи роҳбарияти корхонаҳо таъмин намоянд.

**Аҳамияти иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия дар он аст**, ки ташкили дурусти низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ, ташкил кардани ҷойҳои нави корӣ имконият медиҳад, ки дар корхонаҳо дар шароити рақобат бо дарназардошти хусусиятҳои соҳавӣ ба баланд бардоштани сифати қору хизматрасониҳо, паст гардидани арзиши аслии онҳо таъсири мусбат расонад. Инчунин, натиҷаҳо барои ҳаллу ҷасли масъалаи шуғли пурмаҳсул дар Тоҷикистон ва минтақаҳои он, паст шудани сатҳи камбизоатӣ имконият фароҳам оваранд.

**Наشري натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандаи илмӣ.** Асарҳои интишоршудаи муаллиф иқтибосҳои илмӣ ва хулосаву пешниҳодҳои дар диссертатсия ҷой доштаро дар худ инъикос намудаанд. Доир ба мавзӯи таҳқиқот 52 қори илмӣ бо ҳаҷми умумии 32,0 ҷузъи ҷопӣ (аз ҷумла 28,4 ҷузъи ҷопӣ аз муаллиф), аз онҳо 1 монография, 22 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расонида шудааст.

**Мутобиқати таҳассуси илмии доғталаб ба дараҷаи илмӣ.**

Каримов Баҳодур Ҳасанович мутахассиси варзида дар соҳаи баҳисобгирии муҳосибӣ, назорат ва таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ буда, имконияти мустақилона ҳал кардани масъалаҳои муҳими илмӣ дар ин самт мебошад ва кори диссертатсионӣ ба самти таҳассусии унвонҷӯ мутобиқ мебошад. Мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ, сохтор ва мазмуни кори иҷрошуда ба талаботҳои муқарраршудаи шиносномаи таҳассусии 08.00.08 – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит пурра мувофиқат мекунад. Натиҷаҳои илмии бадастовардаи доктарабаи дараҷаи илмӣ ба талаботҳои ҷунин корҳо ҷавобгӯ мебошад. Ҳангоми тавсифи доктараба ба ҳайси тадқиқотчи донишомӯзӣ, фидокорӣ, самаранокии баланд, масъулиятшиносӣ, қобилияти дар сатҳи баланд ташкил кардани кори илмӣ, қабули қарорҳои мустақил ва муайян кардани роҳҳои расидан ба ҳадаф ва вазифаҳои ба миён гузошташуда бояд таъкид карда шавад.

### **Эродҳо ва баъзе тавсияҳо ба диссертатсия:**

1. Дар зербоби 1.1 муаллиф асосҳои назариявии низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ ва таснифи онҳоро мавриди омӯзиш қарор додааст. Агар дар бораи тақмили низоми миллии баҳисобгирии муҳосибӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти бештар меод, фикр мекунем сифати кори диссертатсионӣ боз ҳам беҳтар мегардид.

2. Дар зербоби 1.3 таҳқиқи заминаҳои таърихӣ иҷтимоии иқтисодӣ исломӣ ва таъсири онҳо ба рушди баҳисобгирии муҳосибӣ таҳқиқ карда шудааст. Вале баъзе заминаҳои таърихӣ иҷтимоии иқтисодӣ исломӣ ва таъсири онҳо ба рушди баҳисобгирии муҳосибӣ дар шароити муосир пурра арзёбӣ карда нашудааст.

3. Зербоби 2.3. ба арзёбии пойгоҳи меъерӣ ҳуқуқи баҳисобгирии муҳосибӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ иқтисодӣ бахшида шудааст ва нуқтаи назари олимони хориҷӣ, тавзеҳоти қонунгузорӣ ва СБҲМ оид ба сиёсати баҳисобгирӣ сурат гирифтааст, аммо арзёбии ақидаҳои олимони ватанӣ ба назар намерасад.

4. Дар зербоби 3.2. таҳлили раванди ислоҳоти низоми баҳисобгирии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расонида шудааст. Мутаассифона сабабҳои дар корхонаҳои ватанӣ пурра ҷорӣ нашудани талаботҳои СБҲМ пурра кушода нашудааст.

5. Зербоби 4.1 диссертатсия ба арзёбии СБҲМ ва имконияти корбурди онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Мутаассифона амалӣ намудани ин стандартҳо дар асоси истифодаи усули ҳалли амсилаи оптимизатсионӣ пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ сурат нагирифтааст.

6. Дар зербоби 5.3 таҳкими рушди назорати дохилӣ барои таъмини саҳеҳӣ ва кам кардани хавфи таҳрифи ҳисоботи молиявӣ дар асоси СБҲМ

таҳияшуда ба анҷом расонида шудааст. Аммо баҳодиҳии самаранокии иқтисодию иҷтимоии натиҷаи назорати дохилии ҳисоботи молиявӣ аз диди назари муаллиф дур мондааст.

7. Дар диссертатсия баъзе камбудихои грамматикӣ ва орфогафӣ ҷой доранд, инчунин, баъзе аз мафҳумҳо ба тариқи пурра арзёбӣ нашудаанд.

### **Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссия**

Диссертатсияи **Каримов Баҳодур Ҳасанович** ҳамчун кори илмии ба анҷом расида ба ҳисоб рафта, таркиб ва сохтори он бо тавсияву асосноккунӣ дар сатҳи баланди илмӣ-назариявӣ навишта шуда, ба талаботҳои гирифтани дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ, омода намудани диссертатсия ва таҳлили диссертатсия дар шурои диссертатсионӣ ва дигар талаботҳои муқаррарнамудаи “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267) ҷавобгӯ мебошад.

Рисолаи илмии довталаби дараҷаи илмӣ ба меъёрҳои гирифтани дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ, омода намудани диссертатсия ва санҷиши кори диссертатсионӣ дар Шурои диссертатсионӣ ва дигар талаботи Низомномаи Шурои диссертатсионӣ, тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва тартиби бақайдгирии давлатии рисолаҳои дифоъшуда, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 267 аз 30 июни соли 2021 тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд.

Кори диссертатсионӣ бо забони фаҳмо бо истилоҳоти қабулшуда навишта шудааст, ороиши диссертатсия тағйиротро талаб намекунад. Автореферат ва мақолаҳои илмии ба нашр расондаи довталаб таркиби асосии диссертатсияро дар бар гирифта, натиҷаҳои таҳқиқотро ҳамчун дастоварди нави илмӣ ҳисобидан мумкин аст. Ҷанбаҳои муҳими мундариҷаи кор дар автореферат инъикос ёфтаанд, ки предмети асосии дифоъ мебошанд. Бинобар ин, талабот дар ин бобат дар маҷмуъ қонеъ карда мешавад.

### **Хулоса**

Таҳқиқоти диссертатсионии Каримов Баҳодур Ҳасанович дар мавзӯи “Методология ва амалияи бунёдшавии низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.08. – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит пешниҳод шудааст, кори илмии мукамал ва ба анҷомрасида буда, дар он натиҷаҳои нави назариявӣ, методологӣ ва амалии аз ҷиҳати илмӣ асоснок ба даст оварда шудаанд.

Мубрамаӣ, навгонӣ, асоснокии муқаррароти асосии илмӣ, хулоса ва пешниҳодҳо, инчунин аҳамияти он барои илми иқтисодӣ ва амалияи пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ гувоҳӣ медиҳад, ки таҳқиқоти диссертатсионӣ

умуман ба талаботи бандҳои 32, 33, 34, 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 367 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ мебошад ва муаллифи он – Каримов Баҳодур Ҳасанович барои додани дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит сазовор мебошад.

Дар ҷаласаи 15 - нафар иштирок намуданд. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарafdор» - 15 нафар, «зид» - нест, «бетараф» - нест.

Такризи дар ҷаласаи ғайринавбатии васеи кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон муҳокима ва тасдиқ карда шудааст (протокол №2 аз 16 сентябри соли 2025).

Раиси ҷаласа:

муdiri кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ

ва аудити Донишгоҳи давлатии

тиҷорати Тоҷикистон, н.и.и., дотсент

 Раҷабзода О.Ҷ.

Эксперт:

профессори кафедраи фаъолияти

гумруки Донишгоҳи давлатии тиҷорати

Тоҷикистон, д.и.и., профессор



Раҷабов Р.К.

Котиби ҷаласа, н.и.и.,

и.в., дотсент



Бобоев Ш.Н.

Имзои Раҷабзода О.Ҷ., Раҷабов Р.К. ва Бобоев Ш.Н.-ро тасдиқ менамоям:

Сардори шӯъбаи кадрҳо ва

корҳои махсуси Донишгоҳи

давлатии тиҷорати Тоҷикистон





Пирзода С.С.

Суроға: (734061, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Деҳотӣ, ½.

<http://www.tguk.tj>. E-mail: [tguk@mail.ru](mailto:tguk@mail.ru), тел: +992 (37) 234-85-46)

17 сентябр соли 2025